

## ПРОТОКОЛИ №25

ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-029

09 март соли 2023

ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои шурои диссертатсионӣ, ки бо фармоиши раиси КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01 феввали соли 2022, таҳти №38, тасдиқ шудааст, иштирок карданд 12-нафар, аз инҳо 5 - нафар доктори илм аз рӯи ихтисоси баррасишаванда. Пешниҳод мешавад, ки ҷаласа кушода шавад, Пешниҳоди дигар ҳаст? Нест. Яқдилона қабул мегардад.

### РЎЗНОМА:

Ба ҳимоя қабул намудани диссертатсияи Давлатзода Аҳмад Ширинхуча дар мавзӯи «Хатари ифротгароии динӣ ба фарҳанги миллӣ», ки ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D020600 - Диншиносӣ (6D020601 - Фалсафаи дин ва диншиносӣ).

Баромад карданд: Раиси комиссияи таҳхис, доктори илмҳои фалсафа, профессор Зиёев И.Ғ. ва аъзои комиссияи экспертӣ, доктори илмҳои фалсафа, профессор Муминов А.И. ва доктори илмҳои фалсафа, профессор Комилов Р.С. (Хулосаи комиссияи экспертӣ пешниҳод мешавад).

### ҚАРОР ҚАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи Давлатзода Аҳмад Ширинхуча дар мавзӯи «Хатари ифротгароии динӣ ба фарҳанги миллӣ», ки ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D020600 - Диншиносӣ (6D020601 - Фалсафаи дин ва диншиносӣ) пешниҳод шудааст, барои ҳимоя қабул карда шавад;
2. Ба ҳайси муқарризи расмии диссертатсия мутахассисони зерин таъйин карда шаванд:

- Диноршоева Заррина Мусоевна - доктори илмҳои фалсафа, профессор, сарҳодими илмии шӯбаи таърихи фалсафаи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи академик А.М. Баҳоваддинови АМИТ

- Зокирзода Нусратулло Мелик- номзади илмҳои фалсафа, ректори Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам Абуҳанифа

3. Ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур таъйин карда шавад;

4. Ба сифати мутахассисони риштаи илм доир ба диссертатсия нафарони зерин тасдиқ карда шаванд:

- доктори илмҳои фалсафа Аҳмедов С.
- доктори илмҳои фалсафа Қодиров К.Б.
- доктори илмҳои фалсафа Самиев Б.Ч.
- доктори илмҳои фалсафа Махмадова М.Ф.
- доктори илмҳои фалсафа Назариев Р.З.

5. Барои чопи автореферат дар ҳаҷми 100 нусха иҷозат дода шавад;

6. Рӯзи ҳимоя 18 майи соли 2023 муайян карда шавад.

Қарор яқдилона қабул гардид.

Раиси Шурои диссертатсионӣ,

доктори илмҳои фалсафа, профессор

Махмадизода Н. Д.

Котиби илмии Шурои диссертатсионӣ,

доктори илмҳои фалсафа, профессор

Муминов А.И.

